

# Дар бораи АҚТ

Муҳсин Махмалбоғ

Баргардонанда ба сирилик  
Диловар Султонӣ

# **Дар бораи теорияи АКТ-и Стивен Ҳайес**

**Муҳсин Махмалбоф**

**Баргардонанда ба сирилик:  
Диловар Султонӣ**





**Дар бораи теорияи АКТ-и Стивен Ҳайес**

**Нависанда: Муҳсин Махмалбоф**

**Сол: 2017**

**Тарҷумон: Диловар Султонӣ**

**Логотип: Мачид Один**

**Тарроҳ: Маҳсо Бузургумед**

**Ношир: Мактаби равоншиносии Лондон**

**Мактаби равоншиносии Лондон,** як ташкилоти ғайритичоратӣ буда, ҳадафаш тарбияи муаллимони равоншиносӣ ҷиҳати омӯзиши асосҳои равоншиносӣ барои оромишу шодии бештари ҳамагон аст.

Давраҳои омӯзиши шашмоҳаи ин мактаб ба забони форсӣ (тоҷикӣ) ё англисӣ буда, ба шакли ҳузурӣ ё онлайн тариқи ройгон «баъд аз марҳилаи пазириши донишҷӯ» баргузор мешавад. Матни ҳозир «Дар бораи теорияи АКТ» аст, ки дарси севвуми ин давра мебошад.

**Ношир**

**Сарчашмаи ин китоб:**

Матни ҳозир бо баҳрагирий аз назарияҳои Стивен Ҳайес дар теорияи “Дармони мубтани бар пазириш ва тааҳҳуд” (Acceptance and Commitment Therapy) навишта шуда аст.

**Муҳсин Маҳмалбоғ**

# МУНДАРИЧА

<b>Муқаддима</b>	<b>1</b>
<b>Фарзияҳои АКТ</b>	<b>4</b>
1. Зиндагӣ саҳт аст...	4
2. Нафъи сонавия...	17
3. Ноумедии халоқона...	21
4. Дард табии аст...	25
5. Пазириш...	28
6. Роҳи ҳалли мушкили қаблӣ...	29
7. Кори зеҳн тавлиди фикр аст	42
<b>Шинохти фикр</b>	<b>52</b>
<b>Аҳдофи номумкин дар АКТ</b>	<b>62</b>
<b>Нақши забон дар ҳаяҷонот</b>	<b>66</b>
<b>Мабнои теорияи АКТ</b>	<b>71</b>

# Дар бораи теориии АКТ

Як фирм маъмулан, на воқеият аст,

На чиддӣ аст,

На бо ту яке аст,

На фоидаманд аст,

Як фикр, факат як фикр аст.

Онро бовар накун.

Ба ҳарфаш амал накун.

Факат нигоҳаш кун.

Бигзор чун абр аз осмони зехнат  
бигзарад.

## Муқаддима

**Чун оқибати кори ҷаҳон нестӣ аст,  
Ингор, ки нестӣ, чу ҳастӣ ҳуш бош.**

Дар ин шеъри Хайём ҷумлаи “Чун оқибати кори ҷаҳон нестӣ аст, ингор, ки нестӣ” ҷаҳонбинӣ ва мафрузай Хайём аст. Ҷаро ки ӯ фарз мекунад, оқибати ин ҷаҳон ва инсон нестӣ аст. Вай мубтани бар ҳамин ҷаҳонбинии мафруз, текники рафториашро дар ҷумлаи баъдӣ ҷунин матраҳ мекунад:

“чу ҳастӣ, ҳуш бош”.

Бо баёни содда мафруза ва текники рафтории Хайём ҷунин аст:

**Мафрузай Хайём:**

“Чун оқибати кори ҷаҳон нестӣ аст,  
ингор, ки нестӣ,”

**Текники рафтории Хайём:**

“чу ҳастӣ, хуш бош”.

**Мисоли дигар аз мактаби Буддо:**

Буддо мегӯяд: “Хостан иллати ранҷи инсон аст. Аз хостаҳоят кам кун, то камтар ранҷ бубарӣ”.

**Мафрузаи Буддо:**

“Хостан иллати ранҷи инсон аст”.

**Текники рафтории Буддо:**

“Аз хостаҳоят кам кун, то камтар ранҷ бубарӣ”.

**Савол:** Дар фалсафи Хайём, чаро бояд хуш бошам?

**Ҷавоб:** Чун оқибати кори ҷаҳон нестӣ аст.

**Савол:** Дар фалсафи Буддо, чаро бояд аз хостаи худ кам кунем?

**Ҷавоб:** Чун ҳар хостае асбоби ранҷ аст.

Сабаби текники рафтори дамғанимации Хайём, ё текники нахостанаи Буддоро ноҳоҳем донист, магар мафруза ё фалсафай пушти текники рафтории онҳоро бифаҳмем. Дар воқеъ ба гуфти онҳо:

**“Чун чунин аст, чунон бояд кард”.**

Дар равоншиноси низ, ҳар теория шомили мафрузахо (фарзияҳо) ва тавсеаҳои рафторӣ(текникҳо)аст. Лизо бидуни фаҳми фарзияҳои ҳар теория, техникҳои онтеорияи равоншиносона низ қобили фаҳм наҳоҳад буд.

Теорияизерин, дармонимубтани бар пазириш ва тааҳҳуд, ки ба ба таври ихтисор АКТ (аз забони англисӣ ACT - Acceptance and Commitment Therapy) номида мешавад, низ шомили фарзияҳо ва техникҳост.

## Фарзияҳои АКТ

**Фарзияи аввал:  
Зиндагӣ саҳт аст, магар арзишҳо**

**саҳтиизиндагиробароимоқобили  
таҳаммулкунанд.**

Аз худамон дар лаҳзаи саҳтиҳои зиндагӣ мепурсем: Чаро ба ин дунёи пур аз дарду ранҷу нобаробарӣ омадем? Оё зистани мо дар ин ҷаҳон, боинҳамазаҳматҳояш, меарзад? Агар ба он посухи мусбат диҳем, ё аз он розӣ бошем, бояд аз паси ради пайи арзишҳоямон бигардем. Арзишҳое, ки ба хотирашон саҳтиҳои зиндагиро бардошт мекунем.

Виктор Франкл, равоншиноси машҳури австриягӣ дар китоби худ «Инсон дар ҷустуҷӯи маъно» баён мекунад, ки чӣ гуна инсонҳое, ки нигарони сӯхташудан дар Ашвите буданд, пешопеш даст ба худкушӣ мезаданд, на танҳо барои он ки

таҳаммули саҳтии ин навъ маргро надоштанд, балки бештар барои он ки шахс ё ҳадафи арзишманде дар зиндагии худ надоштанд, то алорағми саҳтиҳои зиндагӣ, ба хотири арзиши он шахс ё ҳадафи арзишманд зинда бимонанд.

Ӯ мегӯяд: “Дар Ашвитс, инсонҳои дигар ҳам буданд, ки алорағми рӯбарӯ шудан бо сӯхтан дар Ашвитс, ба хотири арзишҳо ва маъниҳое, ки дар зиндагии худ доштанд, даст ба худкушӣ намезаданд”.

Аз дидгоҳи Стивен Ҳайес, дар тавзехи бахши фалсафии теорияи АКТ низ “Зиндагӣ саҳт аст, магар арзишҳо саҳтии зиндагиро қобили таҳаммул кунанд”.

Метавон тасавур кард, зиндагии мо мисли зистан дар як уқёнуси тӯфонӣ аст. Теорияи АКТ ба шумо ваъдаи ором шудани ин уқёнуси тӯфони зиндагиро намедиҳад, балки танҳо аз паси омӯзиши мо, барои ором зистан дар тӯфонҳои ин уқёнуси зиндагӣ аст.

Чӣ гуна? Аз тариқи арзишмандона зистан ба ҷои ҳадафмандона зистан.

## Тафовути арзиш бо ҳадаф

Аз назари теорияи АКТ, зиндагии ҳадафмандона сабаби бемориҳои равонӣаст. Ҳарвақт бароиҷизеталош мекунед ва чун ба он намерасед, ранҷ мебаред, он чиз ҳадафи шумост. Ҳар вакт хисорот медиҳед, аммо парвоятон нест, он чиз арзиши шумост.

### Мисол:

Доктор Ҳасани Ҳамидпур, равоншиноси машҳури Эронӣ дар ин бора мисоли хубе аз як хонаводай ҷаҳорнафара (падар, модар, духтари даҳсола ва писари панҷсола), ки бо мошини хонаводагӣ ба сафар мераванд, дорад. Ба гуфтугӯи онҳо дар роҳ таваҷҷуҳ кунед.

**Духтари даҳсола:** (аз беҳавсалагӣ дар роҳ мудом меҳобад, гоҳе ҷашм боз мекунад ва мепурсад): Пас, кай мерасем, модар?

Ин духтар ҳадафманд аст, чаро ки ҳадафи ӯ расидан ба шаҳри баъдӣ аст. Рафтан барои ӯ арзиш надорад, пас дар байни роҳ меҳобад то ранчи сафарро камтар таҷриба кунад. Дуруст, монанди фарди афсурдае, ки меҳобад, то ранчи зистанро камтар таҷруба кунад.

**Бачаи панҷсола**, аз аввали сафар ғарқи лаззат аст. Ӯ аз тиреза ба манзараи байн роҳҳо нигоҳ мекунад. Гоҳе ҳам дар бораи чизҳои ҷолиб, ки мебинад, савол мекунад. Барои ӯ ин сафар ва он чӣ мебинад, арзишманд аст. Ӯ сахтии роҳи дарозро намефаҳмад, чун ҳадафи ӯ расидан ба шаҳри баъдӣ нест. Ӯ аз ин сафар лаззат мебарад. Дар натиҷа шодона бо ҳавоси панҷгона, тамоми лаҳзаҳои сафарро таҷриба мекунад.

**Модар:** (рӯ ба шавҳар) Як каме газ бидех, бачаҳо монда шуданд.

Модар, бо он ки бедор аст ва роҳро бо нигаронӣ нигоҳ мекунад, то мабодо тасодуфе нашавад, аммо дӯст дорад,

мошин тезтар биравад, то ӯ зудтар ба ҳадафаш, ки дар шаҳри баъдӣ аст, бирасад. Агар ӯ масъулияти ду фарзандро надошт, дар канори шавҳараҷ бедор наменишаст, то роҳро назорат кунад. Балки мумкин буд, чундухтараш бихобад, тотӯлонӣ будани ин роҳро таҷриба накунад.

**Падар:** Ҳоло масалан зуд расидем, баъдаш чӣ? Баҳ-баҳ борон ҳам ки хушбахтона шурӯъ шуд.

Падар дар ин мисол, аз расидан ба ҳадаф, ки шаҳри баъдӣ аст, хушаш меояд, аммо зиндагӣ ба ӯ омӯхта аст, ки **лаззат дар ҳамин лаҳзаҳои рафтани басӯи ҳадаф** аст. Дар нитиҷа новобаста ба тӯлонӣ будани роҳ, аз ин сафар лаззат мебарад ва аслан тӯлонӣ будани роҳро ҳис намекунад. Дариваз модар ва духтар ба ин сафар ба унвони роҳе барои расидан ба шаҳри баъдӣ нигоҳ мекунанд ва аз тӯлонӣ будани роҳ ранҷ мебаранд.

Шумо хадатон дар масири зиндагӣ ва корҳое, ки мекунед, монанди кадом яке аз аъзои ин хонавода ҳастед? Оёз корҳое, ки мекунед, лаззат мебаред, ё мунтазире ҳар чӣ зудтар ин роҳи душвор ва тӯлонӣ ба поён бирасад то Шумо зудтар ба ҳадафатон бирасед?

### **Мисоли дигар:**

**Маркиз,** достоннависи машҳур, мегӯяд: “*Пеш аз ин меандешидам, расидан ба қулла хушибахтӣ аст, акнун дарёфтам, ки рафтан ба сӯи қулла хушибахтӣ аст*”.

Агар аз дарсхондани худ ранҷ мебаред, ёд гирифтан арзиши зиндагии шумо нест, балки ҳадафи шумо дипломи таҳсилӣ аст.

Агар аз коре, ки мекунед, ранҷ мебаред, анҷоми он кор ҷузви арзишҳои зиндагии шумо нест. Ва агар дар вақти анҷоми кори худ ғарқи лаззат мешавед ва тамаркузатон дар замони ҳол ба анҷоми он кор машғул аст, ин кор ҷузви арзишҳои зиндагии

шумост.

Аз нигоҳи теорияи АКТ, хушбахтӣ набоядҳадафимобошад. Боядравиши зистани мо бошад. Ва хушбахтӣ чизе ҷузъ арзишмандана зистан нест.

## Муқоисаи арзиш ва ҳадаф

Арзиш замони ҳоли моро маъни мединад. Дар ҳоле, ки ҳадаф аз паси таҳқиқи он дар оянда аст.

Арзиш ниёз ба тавҷех надорад. Дар зоти худ муваҷҷех аст. Дар ҳоле, ки ҳадаф ниёз ба шарҳ дорад, то бидонем, ҷаро ин ҳадаф муҳим аст.

Арзиши интихобӣ аст. Ҳолонки ҳадаф маъмулан, таҳмилӣ ё илқоӣ аст. Ва агар илқоӣ аст, маъмулан аҳдофи падару модарҳост. Барои ҳамин дар навҷавонӣ бояд ҳадафҳои талқинии волидони худро мурур кунем ва арзишҳои худро аз навтаъриф кунем.

Арзиш фарояндмехвар аст. Аммо

ҳадаф натиҷамеҳвар аст.

Арзиш саҳтиҳои зиндагиро осон мекунад. Дарҳоле, ки ҳадаф маъмулан ба равони мо осеб мезанад. Чаро, ки агар ба ҳадаф нарасем, афсурда мешавем. Агар фикр кунем, мумкин аст нарасем, музтариб мешавем. Агар расидан дер шуд, стресс мегирем. Агар дигарӣ ба он ҳадаф расид, ҳасодат мекунем.

## **Чӣ гуна арзишҳои зиндагии худро пайдо кунем?**

Тасаввур кунед, бо ҷунбондани як асои сеҳрнок дар лаҳзае муваффақ шавед, тамоми мушкилоти зиндагии худро якбора ҳал кунед. Аз инлаҳзаба баъд озодед, ки танҳо кореро, ки дӯст доред анҷом диҳед. Он замон вактҳои зиндагии худро чӣ гуна мегузаронед, то аз зиндагӣ лаззат бубаред ва эҳсоси хушӣ дошта бошед?

## **Мисол:**

**Ризо,** марди корманди шасту

сесола, баъд аз даврони чандсолаи афсурдагӣ, оқибат бо исрори хонаводааш розӣ мешавад то пеши мушовири равоншинос биравад ва аз ӯ барои беҳбудии ҳоли худ кӯмак бихоҳад.

**Мушовир:** Чӣ мушкилиӣ Шуморо ба клиникаи ман овард?

**Ризо:** Росташ, бо исрори хонаводаам омадам, тодармавриди афсурдагиам кӯмакбигирам.

**Мушовир:** Чаро афсурдай?

**Ризо:** Аз дasti хонаводаам, доктор. Онҳо аз як тараф бо корҳо ва вазъияташонмаро афсурдамекунанд ва аз тарафи дигар маро пеши Шумо мефиристанд, ки ҳолам шавад.

**Мушовир:** Каме аз вазъиятатон, ки ранҷатон медиҳад, бароям бигӯед.

**Ризо:** Ҳамин тавр мондам, ки оё ин бадбахтии зиндагиам тамом мешуда бошад. Тамоми ҳафта кор мекунам то ҳарчи зану бачаамро дарбиёрам.

Рӯзҳои таътил, ки мешавад, аз ғусса дилам намехоҳад аз ҷойи хоб биём берун. Аз бадшонсӣ, духтарам чиҳилсола шуда ва ҳанӯз издивоҷ накарда. Писарам сиупанҷсола ва ҳанӯз бекор аст. Ҳудам дар синни шасту сесолагӣ ҳанӯз воми хонаро медиҳам, ки то даҳ соли дигар ҳам идома дорад.

**Мушовир:** Мешавад, ҷанд дақиқа мушкилотатро раҳо кунӣ ва таҳайюл кунӣ, ки агар афсурда набудӣ ва мушкилии хонаводагиву молӣ надоштӣ, дар зиндагӣ вактатро чӣ тавр мегузарондӣ?

**Ризо:** Ҳуб, фикр мекунам дар ин сурат, асрҳо мерафтам варзиш. Росташ ман дар вақти ҷавониам варзиш мекардам ва ғарқи лаззат мешудам. На мисли ҳоло, ки факат дӯст дорам, бихобам.

**Мушовир:** Агар ҳама ҷиз дasti ҳудат буд, шабҳои қабл аз хоб чӣ кор мекардӣ?

**Ризо:** Дӯстдоштам бодӯстонам гирди ҳам ҷамъ шавем ва гап бизанем. Ё падару модарамро зиёдтар хабар бигирам. Росташ аз ин, ки барои хабаргирии падару модарам ба андозаи коғӣ вакт ҷудо намекунам, дучори азоби вичдонам.

**Мушовир:** Боз чӣ кор мекардӣ?

**Ризо:** Китобҳоеро, ки ҳамеша дӯст доштам, меҳондам.

**Мушовир:** Варзиш, дидори дӯston, дидори волидон ва китоб хонданро, ки дӯст дорӣ, арзишҳои зиндагии Шумо ҳастанд. Ҳоло бигӣ, ҷанд соат дар рӯз, ҳафта, моҳ ё сол барои ин навъ арзишҳое, ки ҳоло номбар кардӣ, вакт мегузорӣ?

**Ризо:** Алсан вакт надорам, доктор.

**Мушовир:** Рӯзҳои таътил ҳам вакт надорӣ?! Чаро ба ҷои хобидан дар ҷойгах, барои ин арзишҳоят вакт намегузорӣ?

**Ризо:** Росташ, мунтазирам, ниҳоят

як рӯзе расад, ки ин мушкилотам ҳал шавад.

**Мушовир:** Пас фикр мекунӣ ба арзишҳои зиндагиат баъд аз расидан ба ҳадафҳоят, ё ҳалли комили мушкилиҳоят бояд даст пайдо кунӣ. Оё то ҳол фардеро дидӣ, ки ҳама мушкилоти зиндагиаш ҳал шуда бошад ва бемушкил аст?

**Ризо:** Не.

**Мушовир:** Пас агар ҳама мушкилот доранд, чаро баъзеҳо дар зиндагӣ хушҳоланд ва баъзеҳо нороҳатанд?

**Ризо:** Намедонам.

**Мушовир:** Барои ин ки одамҳои хушҳол, вақтҳоеро, ки мушкилоташон иҷоза медиҳад сарфи арзишҳояшон мекунанд. На сарфи ғусса хӯрдан барои ҳадафҳои дурдаст, ё мушкилиҳои нотамом. Ҳадди ақал онҳо бар хилоғи Шумо, рӯзҳои таътил, ё соатҳое аз рӯзро, ки дар ихтиёри худашон аст, сарфи арзишҳояшон мекунанд. Медонӣ,

агар мо барои арзишҳои зиндагии худ вақт нагузорем, ҷаримааш чӣ аст?

**Ризо:** Не.

**Мушовир:** Изтироб, ҳашм ва афсурдагӣ.

**Текники ёфтани арзишҳои худ**

**Ризо:** Ҳоло бояд чӣ кор кунам, ки аз афсурдагӣ берун оям?

**Мушовир:** Рӯихати арзишҳои зиндагиатро бинавис. Бубин, агар ин мушкилотро надоштӣ, вақтатро сарфи чӣ кор ё чӣ касоне мекардӣ?

**Ризо:** Вақте рӯзҳо дasti худам нест, то он корҳоро анҷом бидиҳам, ё вақтамро бо онҳое, ки дӯст дорам бигузаронам, ин рӯихат чӣ фоидае дорад?

**Мушовир:** Яъне як-ду соат дар рӯз, ё рӯзҳои таътал ҳам вақт надорӣ?

**Ризо:** Онқадар ғамгинам, ки тамоми соатҳои бекорӣвар рӯзҳоитаъти ламро

ҳам бо фикру ғам мегузаронам.

**Мушовир:** Фикр кардан ва ғусса хӯрданро як умр имтиҳон кардӣ ва натиҷааш ҳам афсурдагӣ буд. Ҳоло як муддат ҳам барои арзишҳоят вакт бигузор ва натиҷаашро дар амал имтиҳон кун. Намегӯям мӯъциза мешавад, аммо таҷрибай ман бо муроҷиаткунандагони дигар нишон медиҳад, ба андозаи соатҳое, ки муроҷиаткунандагон барои арзишҳояшон вакт гузоштаанд, ҳолашон беҳтар шудааст. Бояд байни ҳадафҳо ҳаллимушилотизиндагӣ ва арзишҳои зиндагӣ як таодул Эҷод кунем.

**Фарзияи дуввум:**

**Нафъи сонавия, далели идомаи**

**мушилоти муроҷиаткунандагон**

Чаро баъзе аз афсурдаҳо солҳо пеши мушовири равоншинос мераванд ва хуб намешаванд?

Яке аз сабабҳояш нафъи сонавияи

бемории онҳост. Чун масалан бо афсурдагӣ метавонанд сари кор нараванд, корҳои хонаро анҷом надиҳанд, аз зери бори вазифаҳояшон шона холӣ кунанд, дилсӯзӣ ва таваҷҷуҳи дигаронро ба худҷалбкунанд. Афсурдагӣ, изтироб, асабонят, ё ҳар bemории равонии дигар, ки бо нағъи сонавия тақвият мегардад, хуб намешавад.

Дар Англия вақтебемор бадармонгоҳ муроҷиат мекунад ва аз пизишк барои изтироб ва афсурдагӣ ё ҳар навъи bemории равонӣ дору талаб мекунад, пизишк аз ӯ мепурсад: Оё шумо аз давлат барои bemории асабонӣ, ки доред кӯмаки молӣ мегиред? Дар асл пизишк аз тариқи ин савол меҳоҳад нағъи сонавияи bemорро аз афсурдагӣ кашф кунад. Чун баъзе аз bemорон, воқеаన bemор нестанд, онҳо меҳоҳанд, аз тариқи ин дарҳост, худро дар коре нотавон нишон диханд, то сазовори дарёғти кӯмак аз давлат бошанд.

## Мисоли дигар

**Мушовир:** Хонум, аз вакте афсурда шудед, рафторишавҳаратон бошумо чӣ тавр аст?

Зани хонадор: Баъд аз афсурдагии ман, хушбахтон шавҳарам шабҳо ба хона зудтар меояд.

**Мушовир:** Ин ки мегуфтед, бо як зани дигар робита дорад, чӣ шуд?

Зани хонадор: Аз вакте афсурда шудам, дигар бо ў робита надорад.

**Мушовир:** Метарсед, агар ҳолиши шумо беҳтар шавад, дубора ҳамсаратон рафтори собикро пеша кунад?

Дар ин мисол, мушовир ба нағъи сонавияи bemorii зани хонадор, ки ҷалби таваҷҷуҳи ҳамсари ўст, ишора мекунад.

## Мисоли дигар

Писари навҷавони 15 сола, ки бо сабаби афсурдагӣ ба мактаб намеравад, бо модараш пеши

мушовир меоянд.

**Мушовир:** Аз вакте афсурда шудӣ бо интиҳонҳоятҷӣ кормекунӣ, бачам?

Модари бачаи навҷавон: Аслан ба мактаб намеравад, духтур. Мегӯяд, ҳолам хуб нест. Мебинед, ҳоло ҳам ҷавоби Шуморо намедиҳад. Даъфай пеш вакте баргаштем ба хона, аз ӯ пурсиdam: Чаро ҷавоби духтурро надодӣ? Гуфт: Магар намебинед? Ман афсурдаам!

Дар ин мисол, афсурдагии ин навҷавон, навъе фирор аз дарсу машқу имтиҳон аст.

Ин навъ муроҷиаткунандагон, чун аз бемории худ нафъ мебаранд, ҳаргиз на бодору ва на бо мушовира дармон наҳоҳанд шуд. Ҳатто агар давраи дармон солҳо тӯл бикашад ва ҳатто агар доруе, ки масраф мекунанд, беҳтарин доруи мавҷуд бошад. Онҳо танҳо вақте ки дигар аз беморӣ нафъ набаранд, даст аз беморнамоии худ бар намедоранд. Гоҳе ҳатто ҳароси

иҷтимоӣ, ба сабаби он аст, ки фард ба ҷанги мушкилоти иҷтимоӣ наравад. Ин навъ афрод бо баҳонаи қасалий дар хона мемонанд то бо мушкилоти берун аз хона рӯбарӯ нашаванд.

Агар нафъи сонавияи мушкилоти ҳуд ва дигаронро нашиносед, намедонед, ҷаро мушкилоти шумо ва онҳо музмин (тулонимуддат, кӯҳна) мешаванд. Ё ҷаро ҳар чӣ талош мекунед ва ҳарҷии дармони наздиконатонро мепардозед, вале онҳо дармон намешаванд.

### **Фарзияи саввум:**

**Ноумедии ҳалоқона, як навъ роҳкор аст**

Бархе аз равоншиносон мегӯянд: “Ноумедии комил аломати ҳудкушӣ аст”.

Дар нуқтаи муқобил, теорияи АКТ мегӯяд: “Тозамоне, кимуроҷеъ ноумед нашавад, роҳи дигар намечӯяд”.

## Мисол:

Эраҷ, ошиқи духтарешуд, ки ҳамсинфи ӯ буд. Борҳо аз ӯ хостгорӣ кард ва дasti рад ба синааш ҳӯрд. Аммо ӯ солҳо аз ин ишқ даст барнадошт. Як рӯз духтареро, ки дӯст дошт, ҳамрои марди дигаре дид. Онҳоро то дари хонаи духтар таъқиб кард ва дид, ки ҳар ду вориди хонаи духтар шуданд. Рӯзи баъдӣ боҳабар шуд, ки духтар қарор аст издивоҷ кунад. Эраҷ боз ҳам сари роҳи духтарро гирифт ва дубора изҳори муҳаббат кард, аммо духтар эълом кард, ки воқеан ҳоло бо фарде, ки дӯст дорад, хонадор мешавад. Эраҷ ҳанӯз умевор буд. То ин ки духтар хонадор шуд ва аз шаҳр рафт. Эраҷ ду-се рӯз ғамгин ва гирён буд. Баъд дубора ба зиндагии оддӣ баргашт ва се мобаъдошики духтари дигаре шуд.

**Савол:** Чаро барои Эраҷ қабули шикасти ишқӣ душвор буд?

**Ҷавоб:** Чун ҳануз умевор буд ба он духтар бирасад. Ҳамеша умев, монеъ аз пазириши шикасти отифӣ

ва шикастҳои дигар мешавад. Магар ин ки ноумедии созанда ба кӯмаки инсон биёяд ва ӯро аз умедҳои носозанда наҷод дихад.

### Мисоли дигар:

Шумодудилаҳастед, ки дар донишгоҳ дарс бихонед ё вориди шуғле шавед. Тасмим мегиред, баҳти худро барои рафтан ба донишгоҳ бо ширкат дар имтиҳони имсола бисанҷед. Моҳҳо интизори ҷавоби имтиҳон мемонед. Нихоят ҷавоби манғӣ аз донишгоҳ дарётмекунед. Бисёрғамгин мешавед ва тасмим мегиред, аз ин ба баъд аз паси кор биравед. Дӯсте ба Шумо мегӯяд, ӯ ҳам аз имтиҳон нагузашта аст, аммо нақша дорад соли баъд дубора дар имтиҳон иштирок кунад, тошоядинборқабулшавад. Суханони дӯсти Шумо умеди тозае дар Шумо эҷод мекунад. Дубора умедин мешавед, ки соли дигар аз имтиҳон гузаред. Як соли дигар вақтатонро талаф мекунад, то рӯзи имтиҳони соли баъдӣ мерасад. Дубора имтиҳон месупоред ва қабул намешавед. Ҳоло

дигар умедатон ноумед мешавад. Як шаб бошиддат ғамгин мешавед. Дар иваз аз рӯзи баъд аз паси ёфтани шуғли зиндагиатон меравед.

**Савол:** Чӣ чиз монеъ аз кори шумо буд?

**Ҷавоб:** Умедворӣ дар гузаштан аз имтиҳони қабул ба донишгоҳ.

**Савол:** Чӣ чиз боиси шурӯи кори шумо шуд?

**Ҷавоб:** Ноумедии созанда, ки аз рад шудан дар имтиҳон ба даст омад.

Зиндагии моро умедҳо ҷиҳат медиҳанд. Дар ин миён ноумедиҳои созанда, аз умедҳои бехуда коромадтаранд. Мо камтар арзиши ноумедии созандаро мешиносем, зерогирифторидаҳҳошӯлаиумедем. Умедҳое, ки ба ҷои Ҷӯди ҳаракат, боиси тавакқуфи мо шудаанд.

## Фарзияи чаҳорум

### Дард табии аст, аммо ранҷ сохтаи зеҳни мост

Вақте сармо меҳӯрем ва бадани мо дард мегирад, ин дард воқеӣ ва табии аст. Метавон бо хӯрдани доруи мусаккин онро таҳфиҷ дод. Агар дар даъвое ҷароҳате бар бадани мо ворид шавад, дарди он ҷароҳат воқеӣ аст. Ҷаро ки ҳам ҷадал ва ҳам ҷароҳат дар олами воқеӣ иттифоқ афтода ва як таҷрибаи берунӣ аст. Аммо нушхорҳои ранҷовар, дар мавриди он ҷадал, як натиҷаи зеҳниӣ аст ва на воқеӣ. Ҕадалҳои рӯзонаи мо, ки тамом мешавад, шабҳо дар ҷойгах, тоза таҷрибাহои дарунии мо шурӯъ мешаванд.

Ҳасан ҷавони 40 сола, аҳли Афғонистон ба клиникаи равоншиносӣ барои машварат меояд. Ӯ ҷанд сол аст, ки ба Лондон муҳочиранд карда аст. Ӯ сабаби ранҷҳои охирини худро даъвое, ки се ҳафта пеш дошт, эълом мекунад.

**Мушовир:** Чанд рӯз пеш даъво кардӣ?

**Ҳасан:** Бист рӯз пеш.

**Мушовир:** Ҳанӯз ҷои мушташ дард мекунад?

**Ҳасан:** Не, хуб шуд.

**Мушовир:** Пасчаро бист рӯз дорӣ ба он муште, ки ба шикамат ҳӯрд фикр мекунӣ ва ранҷ мебарӣ?

**Ҳасан:** Шабҳо то субҳо хобам намебараад, духтур. Ҳар даъфа ба худам мегӯям, кош ҳамон вакт як ҷавоби муҳкам барояш медодам.

**Мушовир:** Хуб, ҳоло агар метавонӣ бирав ва ҷавобашро бигзор ками дасташ, аммонушхорҳои фикриатро тамом кун.

**Ҳасан:** Духтур, мефахмед, баъзешабҳо ба худам мегӯям, чаро худатро бехуда ба дардисар меандозӣ, гумуш кун.

**Мушовир:** Пас тамомаш кун ва худатро дучори дардисари тозае

накун ва шабҳо роҳат бигир бихоб.

**Ҳасан:** Охир, боз як гӯши дилам мегӯяд, ки биравам ва ҳар чӣ аз даҳонам мебарояд, ба ӯ гӯям. Пеши дигарон обрӯяшро бирезам.

**Мушовир:** Аз ин фикрҳои мутаноқиз лаззатҳам мебарӣ, ё фактранҷ мебарӣ?

**Ҳасан:** Аз ранҷ то субҳ хобам намебарад.

**Мушовир:** Бубин, дарди шикамат воқеӣ буд ва сабабаш мушти ӯ буд. Аммо ранҷ, дар зеҳни худат аст, на воқеият.

**Ҳасан:** Бояд чӣ кор кунам, ки ранҷ раҳоям кунад, ки шабҳо роҳат бихобам?

**Мушовир:** Аввал бипазир, ки дард воқеӣ аст, аммо ранҷ ғайривоқеӣ ва сохтаи зеҳни мост.

**Ҳасан:** Пазируфтани ин сухан чӣ фоидае дорад?

**Мушовир:** Фоидааш ин аст, ки ту

мефаҳмӣ сабаби дарди шикамат, мушти ӯст, аммо сабаби ранҷат, афкори худат аст. Дар ин сурат ба ҷои ин ки фикр кунӣ, чӣ тавр бо он тараф бошӣ, фикр мекунӣ, чӣ тавр бо афкори худат рӯбарӯ бошӣ, то ин қадар боиси ранчи дурӯғин дар ту нашавад.

### **Фарзияи панҷум:**

**Пазириш, бародари бузургтари таъғиир аст**

**Идомаи мисоли қаблӣ:**

**Мушовир:** То напазирӣ, ки беш аз ҳади лозим асабонӣ мешавӣ, шурӯъ ба танзими хаши муддатӣ мешавад. То таъғиир, ки афсурдай, маҳол аст, ки битавонӣ аз ҷойгаҳи афсурдагӣ хориҷ шавӣ. То напазирӣ ба сигор мӯътодӣ, маҳол аст сигорро тарк кунӣ. То напазирӣ одами вобаста ҳастӣ, маҳол аст иқдом ба рафтори мустақил кунӣ. То напазири сабаби бехобиҳои ту мушти бист рӯз пеши шахси дигаре нест, балки мушкили аслӣ, афкори зиёд ва зидду нақизи

худат аст, тағирии ту шурӯъ намешавад.

**Ҳасан:** Духтур, пазириш чӣ маъно дорад?

**Мушовир:** Пазиришдумаънодорад?

Аввал, то напазири як мушкил дорӣ, тағиир намекунӣ.

Дуввум, агар метавонӣ шароит, афкорат, эҳсосотат ва рафторатро тағиир бидех, аммо агар наметавонӣ, онҳоро бипазир.

### **Фарзияи шашум:**

Роҳи ҳалли мушкили қаблӣ, худаш мушкили баъди аст.

Ҳарроҳҳале, ки дарробита боконтролё таъғири фикр ватъғири эҳсос спеша мекунӣ, худаш мушкили баъди роҳ ҷадид. Масалан, бемориҳои афсурдагии имрӯзаи мо, ба хотари роҳҳалҳое аст, ки барои мушкили изтироби гузашта интихоб кардаем.

## Мисол:

**Диловар:** ҷавони 30 сола, баъд аз як бӯҳрони ошиқӣ, ки дар кишвараш Тоҷикистон дошта, акнун дар Лондон назди мушовири равоншинос омада аст.

**Мушовир:** Ҷӣ мушкиле Шуморо ба клиникаи ман овард?

**Диловар:** Афсурдагиам.

**Мушовир:** Ҷӣ шуд, ки афсурда шудӣ?

**Диловар:** Вақте ки дар шаҳри Душанбе будан, аз ишқ шикаст хӯрдаам. Як духтаре буд, ки аз таҳи дилдӯсташ медоштам. Вақте ки маро тарк карда рафт, зиндагӣ барои ман тамом шуд.

**Мушовир:** Вақте рафт ва эҳсос кардӣ зиндагӣ бароят тамом шуд, чӣ роҳи ҳалбарои ин мушкилот пайдо кардӣ?

**Диловар:** Баяк кунҷитанҳои рафтам. Ҳатто, вақте ки шиносом ё аъзои хонаводаам занг мезаданд, ҷавоби

онҳоро намедодам.

**Мушовир:** Фикр намекуний ин шикасти ишқӣ нест, ки мунҷар ба афсурдаги мешавӣ, балки роҳҳале, ки барои мушкилотат пайдо кардӣ, боиси афсурдагиат шуд. Ту метавонисти як муддате баъд аз шикасти ишқиат, дубора ошиқ бишавӣ, ё ҳавосатро ба як коре, ки бароят арзиш дошт, ҷамъ кунӣ.

**Диловар:** Шумо мегӯед, ман агар гӯшанишинӣ намекардаму як роҳи дигарро интихоб карда будам, рӯҳафтода намешудам?

**Мушовир:** Ман мегӯям, мушкилоти имрӯзai мо, натиҷаи роҳи ҳалҳое аст, ки барои мушкилоти қаблии худамон интихоб кардаем. Роҳи ҳал ёфтани ту барои шикасти ишқиат, ки иҷтиnobу гӯшагирий буд, ба афсурдагиат мунҷар шуд. Ҳоло мумкин буд, барои роҳи ҳалли ин мушкил мерафти суроғи кори зиёде ва худатро дар кор ғарқ мекардӣ, он вақт ҳоло дар бораи мушкилоти

дигаре бо ҳам сӯҳбат мекардем. Масалан, васвоси кор пайдо карда будӣ. Барои ҳамин бояд барои ҳалли мушкилоти имрӯзаамон, муроқиби паёмадҳои баъдиаш бошем. Як дармонҷӯедоштам, ки хелетанҳобуд, барои танҳоияш пеши ман меомад ва машварат мекард. Баъд як даъфа бо саросемагӣ ба унвони як роҳи ҳал, рафт ва издивоҷ кард, ҳоло муддате барои ҳалли мушкилоти заношӯияш инҷо меояд.

**Диловар:** Хеле гичам кардед. Аз як тарф мегӯед, баъди аз даст додани ишқам, раваму ошиқи як каси дигар шавам. Ва аз тарафай дигар мара метарсонед, ки агар хонадор шавам, мумкин аст ба мушкили хонадорӣ гирифтор шавам. Ва дубора пеши шумобиёям. Мисли ин ки ҳама роҳҳо мара ба клиникаи шумо меорад. Худди ин ки ягон фоида дошта бошад?!

**Мушовир:** Ёдам рафт, бигӯям, як дармонҷӯе ҳам доштам, ки ҳамааш бо ҳамсара什 даъвову муроғиа дошт

ва муддатҳо пеши ман меомаданд ва даъвоҳояшонро ҳал мекарданд. Як даъфа даъвову мурофиаашонро раҳо карданд ва роҳи ҳалли талокро дар пеш гирифтанд. Ҳоло ҳар дутой онҳо муддатҳост барои афсурдагии ноши аз танҳоӣ ва фишори нушхорҳои фикрӣ пеши ман меоянд.

**Диловар:** Акаидухтур, ҳарду дастама ҳамчун нишонаи таслимшудан боло мебардорам. Тамоман саргич шудам. Ҳатто гиҷтар аз он, ки пома ба клиникаи шумо гузоштам. Агар роҳи ҳалли танҳоӣ хонадор шудан набошад ва роҳи ҳалли ҷангӯ занозани занушӯӣ талок набошад, пас роҳи ҳал чӣ аст?

**Мушовир:** Бигзор як мисоли дигар бизанам. Фикр кун ту медонӣ, ки фикрҳоят ранҷат медиҳанд ва барои ҳавоспартий аз ранҷҳоят, мегӯи равам ваяқчиҳи хушмаззабиҳӯрам, масалан, шириниӣ ё якмос, то каме бароям хуш бигзарад ва ранҷҳоям даст аз сарам бардоранд. Яхмос ё шириниро мегӯйӣ ва ба худат мегӯй: Бах, бад набуд! Хеле

хуш гузашт. Аз ин ба барьд ҳар вақт зеҳнат бароят ранҷ Ҷод мекунад, суроғи лаззати ноши аз хӯрдани шириний меравӣ. Ҳуб, ин барои худаш як роҳи ҳал аст. Аммо барьд аз як сол, бист кило вазн ба худ изофа мекунӣ ва духтурат мегӯяд, агар тормоз накунӣ, дигарбамониёз надорӣ вабояд бирави пеши духтури диабет.

**Диловар:** Пас, ягон роҳи ҳал барои мушкилот вучуд надорад, чун ки ҳар роҳи ҳал худаш сабаби мушкили барьд мешавад. Оёдуруст фахмида?

**Мушовир:** Ҳам бале ва ҳам не. Бубин, ту метавонистӣ ҳавосатро бо варзиш аз ранҷ парт кунӣ ва ҳоло ба ҷои диабети ноши аз хӯрдани ширини зиёд, ё ба ҷои бист кило вазни изофи, лоғару хушандом шуда бошӣ, як одами мӯътод ба варзиш, ки агар ҳар рӯз як соат варзиш накунӣ, каме ҳолат бад мешавад. Мебинӣ, ин роҳи ҳал ҳам мушкили худашро дорад, аммо ин мушкил кучову он мушкил кучо! Ҳарфи ман ин, ки ҳар роҳи ҳал барои мушкили қаблӣ, ҳатман ба мушкилоти

баъдӣ мунҷар мешавад. Пас, дар вақти интиҳоби роҳи ҳал, фақат набояд ба рафъи мушкили феълий фикр кунем, балки бояд ба паёмадҳои мусбату манфирироҳиҳаламондар дарозмулдат ҳам фикр кунем.

Ҳеч роҳи ҳалли мутлақе вучуд надорад, ки ҳамаи мушкилотро ҳал кунад. Аммо ҳамеша роҳи ҳалхое вучуд дорад, ки барои ҳар шахсе муносибтар аст. Бигзор як мисол биёрам, то камебихандем. Як фақире буд, ки ҳатто намедонист бо ин ҳама факт, нони шабашро имшаб аз кучо пайдо кунад. Рафт ва муддате талош кард ва билохира пулдор шуд. Дигар мушкили гурӯсна хобидани ҳар шабро надошт. Аммо ҳоло мушкилоташ ин буд, ки пулашро чӣ тавр ҳарҷ кунад, ё кучо сармоягузорӣ кунад, ки арзишаш кам нашавад. Мебинӣ, ҳар дутояшон мушкил доранд, аммо ин кучову он кучо!

**Диловар:** Масалан, агар фарз кунем, ки Шумо ба ҷои ман будед, кадом роҳи ҳалро интиҳоб мекардед, ки

фоидааш зиёдтар аз мушкилоти баъдияш бошад?

## ТЕКНИК

**Коратро анҷом бидех,  
мушкилотатро ҳал накун**

**Мушовир:** Шумо ҳеҷ вақт мисоли машҳури теорияи АКТ-ро аз Стивен Ҳайес дар мавриди ронандай автобус ва мусофирони музоҳимаш шунидед?

**Диловар:** Не.

**Мушовир:** Тасаввур кун, туронандай автобус бо төъоди мусофирони эркаву нозук, ки ҳар аз гоҳе сару садо мекунанд, дар ҳоли ронандагӣ ҳастӣ. Оё мудом мошинро канори роҳ нигоҳ медорӣ, то мусофирони халалрасонро пиёда кунӣ, ё ба роҳи худат идома медиҳӣ?

**Диловар:** Ҳамон роҳамро идома медиҳам.

**Мушовир:** Чаро ҳамин техникро дар зиндагиат ба кор намебарӣ? Чаро ба

ҷои сару калла задан бо музоҳимон ва ҳал кардани мушкилоти ҳаррӯза, ба корҳои аслии зиндагиат идома намедиҳӣ?

**Диловар:** Ин хел бошад, мушилиҳои ман чӣ мешавад? Ҳуд ба ҳуд ҳал мешаванд? Оё болои ҳам ҷамъ намешаванд ва баъд зиёдтар ба ман латма намезананд?!

**Мушовир:** Аввал, ин ки бештари ин мушкилот зехнианд ва дар олами воқеӣ вучуд надоранд. Кофӣ аст, ба онҳо фикр накунӣ, баъзе аз онҳо ғайб мезананд. Баъзе аз мушкилот фақат зисти зехнӣ доранд, агар фикрҳо дар мавриди онҳо мутаваққиф шавад, асаландигар вучуди хориҷӣ надоранд.

Дуввум, ин ки баъзе аз мушкилот ҳатто агар воқеӣ ҳам бошанд, роҳи ҳал надоранд, мисол пирии падару модари ман, ки ҳар коре кунам, дубора ҷавон намешаванд. Ин хел мушкилотро бояд гузошт дар рӯихати пазириш.

Саввум, барои бъзе мушкилот роҳи ҳал вучуд дорад, аммо на ҳоло ҳозир, балки дар оянда. Онҳоро бигзор дар рӯихати сабр. То замонаш нарасад, коре барояш наметавон кард. Мисол ҷавоби имтиҳонот. Ё бузург шудани бачаҳо. Ё гирифани ҷавоби озмоиши хун, ки бояд се рӯз сабр кунӣ, то бубини натиҷааш чӣ аст. Ҳатто агар нигарон бошӣ ва меҳоҳӣ ба зудӣ бидонӣ саратон гирифтай ё не.

Чаҳоррум, бъзе чизҳо мушкил ҳастанд, аммо мушкили ману шумо нестанд ва аз даст ману шумо ҳам коре барояш барнамеояд. Масалан, дар хабаре меҳонӣ, дар як кишваре заминларзае шудааст ва масъулин одамҳои зиндамондаи зери оворҳоро ҷустуҷӯ доранд. Агар дар шаҳри ман ин иттифоқ афтода буд, хуб вазифаи манҳам буд, ки равам ва ҳар гунае, ки аз дастам бармеояд, кӯмак кунам, аммо ҳоло ки ман фақат хонандай хабари заминларзаам, пас оё дигар хабарҳои манфиро намехонам ва намешунавам. Ва оё мегӯям аз дasti ман коре барнаомад ва ҳалос. Ҳавосамро ба

кори дигаре ҷамъ мекунам ва даст аз сари ин фикр бармедорам, ки бехуда фикр мекунам, чун дорам ба ин хабар фикр мекунам, пас ман воқеан як масъулияти инсонироанҷом медиҳам.

**Диловар:** Фаҳмиданаш бароям саҳтаст. Ман хеле вакт боз ҳатто наметавонам аз фикру ҳаёли ошиқи аздастдодам ҳалос шавам.

**Мушовир:** Бигзор як мисоли дигар биёрам, дори дарс меҳонӣ. Ҳамсоюи девор ба девори хонаат ҷашни таваллуд дорад ва садои мусиқиашро баланд кардааст ва ту ҳар чӣ пайғом медиҳӣ, садои мусиқиашро паст намекунад. Чӣ кор мекунӣ? Меравӣ бо ӯ даъво роҳ меандозӣ ва ҷашни таваллудашро ба ҳам мезаниӣ, ё нодидааш мегириӣ? Ҳамсоюи музоҳим ҳукми изтироби моро дорад. Бояд бо фикрои изтиробзомасалан, ҳамсоюи музоҳим барҳӯрд кард. Яъне лозим нест аз фикрат берун биандозӣ, факт коғӣ аст, ҷиддиаш нағириӣ, худаш аз аҳамият меафтад. Маласан, дорӣ ба ишқе, китаркаткардааст фикр мекунӣ

ва мебинӣ, ки наметавонӣ пеши фикратро бигириӣ, аммо метавонӣ, ки фикратро чиддӣ нагириӣ.

**Диловар:** Бароям саҳт аст.

**Мушовир:** То ҳоло талош кардӣ ва ба ин натиҷа расидӣ, ки душвор аст, ё фақат дорӣ пешбинӣ мекунӣ, ки наметавонӣ?

**Диловар:** Баъд аз шикаст хӯрдан дар ошиқӣ, ҳамеша хавотирам. Аз худам мепурсам, ки ояндаи ман чӣ мешуда бошад? Оё дубора хушҳолии зиндагиамро ба даст меорам?

**Мушовир:** Дорӣ роҳи зиндагии худатро меравӣ, якбора як фикри изтиробӣ сурағат меояд. Мегӯй накунад, дар ин масир як балое сарам биёяд. Ман дар ин мавқеъ як зикр дoram, ки бо худам такрор мекунам. **Мегӯям:** Оянда ҳамеша беҳтар аз тарсҳои дурӯғин ва изтиробҳои ман дар мавриди оянда аст. Дар оянда на фочиае иттифоқ меафтад ва на мӯъцизае. Авзоръ ё як каме бадтар аз

ҳоло мешавад ва ё як каме беҳтар аз ҳоло.

Зиндагӣ поёну боло дорад. Зиндагӣ мисли як уқёнуси тӯфонӣ ва пур аз амвоҷ аст. Зеҳни модунбولي ин аст, ки инуқёнусяк рӯзоромшавад, тобаъдаш мо ором бошем. Чунин рӯзе ҳеч вақт намеояд. Теорияҳои равоншиносӣ ба мошинокардан даруқёнусиз индагиро ёд медиҳанд. Ё сохтани қоике аз афкори дурустро, ки дар шароити тӯфонии уқёнуси зиндагӣ бо амвоҷаш поёну болобиравем. Мушкилотҳамин амвоҷанд. Ба фикри аз байн бурдани амвоҷ набош. Дар қоиқат бо амвоҷ поёну боло бирав.

**Диловар:** Яъне мегӯед, ки ҳар фикру хаёли рӯҳафтодагиро, ки ба зеҳнам меояд, ба забон наорам. Фақат фирмама нигоҳ кунаму корама давом дихам. Фикри бад худаш худ ба худ меравад!? Агар ҳарҷӣ ба зеҳнам омад, ба забон биёраму иҷро кунам, ҷаримааш изтиробу рӯҳафтодагӣ аст.

**Мушовир:** Офарин, теорияи АКТ,

ки ҳоло мо дорем барои дармони Шумоистифодамекунем, бадунболи қатъи робитаи фикру амал аст. Агар зеҳн ҳазор фикри манфӣ бикунад, аммо дасту поимо аз зеҳн ҷонибдорӣ накунад, айбе надорад.

**Диловар:** Чӣ хелвақтеки шабҳоҳам намебарад, муқобили фикроҳоям истодагарӣ кунам?

**Мушовир:** Текникҳо еро ёд бигир, ки зеҳнат аз шиддати фикр карданаш кам кунад.

**Диловар:** Чӣ хел?

**Фарзияи ҳафтум:**

**Кори зеҳн тавлиди фикр аст**

**Мушовир:** Зеҳнро намешавад хомӯш кард. Фикрро наметавон контрол кард ва танҳо метавон онро назора кард ва ҳадафашро дарёфт, то аз шиддаташ коста бишавад. Аз назари теорияи АКТ, мо ҳамеша ингор дар як навъ хобем. Чун модар замони ҳол зиндагӣ намекунем. Ҳаттовақтехӯроқмехӯрем,

ҳавосамон ҷои дигар аст. Зеҳни мо бо аъзои бадани мо ҳамроҳӣ намекунад, то бубинад сабаби бадбахтиҳои имрӯзи мо дар гузашта чӣ касе ва чӣ ҷизе буда аст ва ё нигарони оянда аст, ки накунад балоҳои қаблий ё болоҳои наве сарамон биёяд.

**Диловар:** Чӣ хел мешавад, дар замони ҳол зиндагӣ кунам?

**Мушовир:** Бо дуто текник:

Текники аввал: Яккорагӣ. Вақте ҳавосатро фақат мутамаркиз бар як кор мекунӣ, факрои изофӣ фурсати ҳузур пайдо намекунанд. Аммо чандкорагӣ дар як замон, ҳам зеҳнро ошуфта мекунад ва ҳам аз байни онҳо фикрои дигар ҳам пайдо мешаванд.

Текники дуввум: Тамаркуз ба ҳавоси панҷгона. Мобаҷоиистифодаазҳавоси панҷгона барои иртибот бо воқеият, ҳамеша зеҳнӣ зиндаги мекунем. Яъне дар фикр ҳастем ва дуруст намебинем ва дуруст намешунавем ва ломисаву шомеаву маззачашии мо таътил аст.

Масалан, дар ҳоли хӯрдани хӯрок ҳастем, аммо на ба рангу форми хӯрок нигоҳ мекунем ва на ба садои ҷавиддашудани хӯрок гӯш медиҳем. На ба бӯй хӯрок диққат мекунем ва на таъми онро дар даҳон ҳис мекунем. Чаро ки дар вакти хӯрок хӯрдан, даргири афкорамон ҳастем. Дуруст мисли замоне, ки хобем ва рӯё (хоб) мебинем. Фарқаш ин ки дар ин ҷо афкор, ҷои рӯёҳои моро гирифта аст. Аммо агар тамрин кунем ва бо ҳавоси панҷонаи худамон хӯрок бихӯрем, ба замони ҳол бозмегардем ва афкори зиёдӣ гум мешаванд. На факат замони хӯрокхӯрдан, балки метавонем тамрин кунем то ҳама корҳоро бо ҳавоси панҷонаи худ анҷом бидиҳем.

**Диловар:** Вакти кор ҳамааш ба гузашта фикр мекунам.

**Мушовир:** Медонӣ ҷаро ба ҷои зистан дар замони ҳол, ҳавосат ба гузашта меравад?

## Чаро ба гузашта меравем?

Мушовир:

Аввад: Ба гузашта меравем барои он ки бигӯем бадбахтии акнуни мо решадар гузашта дорад. Пас мо қурбонии гузашта ҳастем ва барои худамон ғусса меҳӯрем ва аз масъулияти имрӯзаамон фирор кунем.

Дуввум: Ба гузашта меравем барои нушхорҳои фикрӣ роҷеъ ба беадолатиҳои гузашта, ки бигӯем: Ман хубам, бақия баданд. Ё меҳоҳем дигаронро сарзаниш кунем. Ё меҳоҳем гунаҳкорро пайдо кунем.

Саввум: Ба гузашта меравем барои ибрат; барои омӯхтан аз гузашта. Ин танҳо сабаби дуруст рафтани ба гузашта аст, то ҳатоҳои қаблиро такрор накунем. Дигар мавридиҳои фикр ба гузашта, афсурдагӣ меорад.

## ТЕКНИК

### Иҷтиноб накун (нагурез)

Ҳасан, мардиҷавон, аҳли Афғонистон,

як ҳафта баъд барои мушовира назди равоншиносбармегардад.

**Мушовир:** Ҳафтаи гузашта чӣ тавр гузашт, тавонистӣ шабҳо зудтар бихобӣ?

**Ҳасан:** То ҳанӯз ҳам фикрҳоямро ҳариф шуда наметавонам. Дучори изтироб ҳам шудаам. Якдаъфа ба фикрам мерасад, ки бо он нафар даст ба гиребон шудаем ва дар ҳоли куштани ҳамдигарем.

**Мушовир:** Хуб росташ, ҳар вақт иҷтииноб мекунем, ё сайъ мекунем як эҳсосро дур кунем, он эҳсос мисли йо-йо ба тарафи мо бармегардад. Ту ҳам аз худ дураш мекунӣ, аммо боз бармегардад ба тарафат.

Аз назари теорияи АКТ, бояд аз изтиробҳо нагурехт, балки бояд онҳоро таҷриба кард. Ман вақте музтариб мешавам, ба худам мегӯям: Дар изтиробат бинишин. Ё мегӯям: Бо тарсҳоят рӯбарӯ шав. Як мисол меорам. Як беморе доштам,

ки дучори ҳамлаи изтиробӣ ё ба истилоҳ паникатақ мешавад, дасташ меларзид, таппиши қалб мегирифт. Ба ӯйддодам: Ҳавосатропартнакун. Ба ларзишидастнатнигоҳкун. Батаппиши қалбатнигоҳ кун. Дар борааш қазоват накун, фактнигоҳаш кун. Ҳудашҳоҳад рафт. Ёдат наравад, дард мувакқатӣ аст, аммо ранҷ метавонад идомадор бошад. Ва он вакт исмаш мешавад афсурдагӣ, ё изтироб.

**Ҳасан:** Ҳафтаи пеш фикрҳоямро аз мушкилотам дуркардам. Гоҳеалбатта, як каме ҳолам бехтар буд.

**Мушовир:** Чаро ҳавосатро аз мушкилот парт кардӣ?

**Ҳасан:** Мехостам изтиробамро кам кунам.

**Мушовир:** Муассир (самаранок) буд?

**Ҳасан:** Каме.

**Мушовир:** Чӣ хел ҳавосатро парт кардӣ?

**Ҳасан:** Бо хӯрдани ғазои хушмазза. Каме ҳам бо дӯстонам машруб хӯрдам ва хуш гузаронидем.

**Мушовир:** Айби ҳавоспартӣ ин ки роҳи ҳалли ҳамешагӣ нест ва мумкин аст, ҳавоспартиҳоят бароят эътиёд биёварад. Масалан, агар ҳавосатро бо машруб хӯрдан парт кунӣ, ба машруб мӯтод мешавӣ. Роҳи ҳалли беҳтараш беэътибор кардани афкорииизтиробӣ аст! Текникиҳояшро медонӣ?

**Ҳасан:** Не.

**Мушовир:** Аз фикрҳоят мепурсӣ, фоидаашон чӣ аст? То чӣ ҳад бо воқеият ҳамоҳанг доранд. Чӣ қадар мантиқӣ ҳастанд. Ва ёдат наравад, ки афкоратро бо худат яке нигирий. Фикр кун, зеҳни ту осмон аст ва афкорат абҳоидаргузар. Фикрҳоятро набояд воқеӣ ва ҷиддӣ бигирий. Ҳамеша фикр кун, як фикр фақат як фикр аст. Ва воқеӣ нест. Барои ҳамин бовари моба як фикр дар замонҳои мухталиф тағийир мекунад.

**Ҳасан:** Мушкили фикрҳои зиёд, ки намегузоранд шабҳо хобам барад, як тараф истад. Мушкили бадтар ҳам ин аст, ки фикрҳоям ба ҳаяҷонот табдил мешаванд. Маро ғамгин ва ё афсурда мекунанд. Баъзе вактҳо маро метарсонанд. Инҳоро чӣ тавр контрол кунам?

**Мушовир:** Ҳаяҷонотро наметавон контрол кард. Агар контролаш қуниӣ, машавад сарқӯб кардан ва ба бемориҳои равонтаний табдил мешаванд. Агар мунфацир шавӣ ва масалан, ҳашматро берун ба сари дигарон бирезӣ, ба дигарон осеб мезаний. Роҳи ҳалли беҳтараш таҷрибаи ҳаяҷонот дар бадан аст. Ба ман бигӯ, ҳаяҷоноти тарсу ҳашму ғамро дар куҷои баданат ҳис мекуниӣ?

**Ҳасан:** Вакте ғам дорам, ҷояшдоҳили гулӯямаст.

**Мушовир:** Агар ғам дар гулӯятро бихоҳи бо як чизе ташбех қуниӣ, ба чӣ шабех аст?

**Ҳасан:** Мисли як тӯби пингпонг.

**Мушовир:** Текник ин, ки тӯбро бо фикрат, бо мосож, бо скан кардани гулӯят биандозаш аз гулӯят берун.

## ТЕКНИК

**Фикро ҷиддӣ, воқеӣ ва бо худ яке нагир.**

**Мушовир:** Мо бечиҳат (аз ҳад зиёд) афкорамонро ҷиддӣ ва воқеӣ мегирем. Дар ҳоле ки шояд даҳ дарсади фикрҳои мо бо воқеият яке бошанд. Мо бехуда афкорамонро бо худамон яке мегирем.

**Ҳасан:** Духтур, ин ҳама гапҳое, ки гуфтед, дар ёди ман намемонанд, ягон роҳи соддатар нест?

**Мушовир:** Ин ҳарфҳоро муфассал тавзех додам, ки асли малтабро бифаҳмӣ. Ҳоло, ки фаҳмидӣ, роҳашин аст ки зикр бигӯй, то ин ҷумлаҳо дар мағзат сабт шаванд ва ҳар вакт дучори фикри зиёд ва ғалат шудӣ, ёдварии

ин зикрҳо, монеъ аз мағлуб шудани ту дар муқобили фикрҳоят шаванд. Он зикрҳои коромад инҳо ҳастанд:

- Фикратро ҷиддӣ ва воқеӣ нагир.
- Ман фикрам нестам.
- Ҳоло як фикре дорам.
- Аз худат бипурс, фоидаи ин фикр чӣ аст?

**Ҳасан:** Аслан худ, ҳамин фирмӣ чӣ аст, ки ин қадар тарсу хашму ғам меорад? Барои чӣ модучори фирм мешавем?

## Шинохти фикр

**Мушовир:** Фикрҳамшартӣ мешавад. Дар шароити хоссе пайдояш мешавад. Масалан, вақте мерави фалон ҷо, дубора фалон фикри хос ба сарат меояд.

**Ҳасан:** Баъзе вақтҳое, ки як фикре ба сарам меояд, ингор маро асир мекунад. Одам чӣ тавр метавонад аз ин хел фикрҳо худро озод кунад?

**Мушовир:** Замоне, ки зеҳн даргири афкори манғӣ мешавад, наметвонад шифт кунад. Лозим аст, текники 4 навъ сабки таваҷҷуҳро ёд бигириӣ.

### Чаҳор навъи сабки таваҷҷуҳ:

**Мушовир:** Зеҳни мо чаҳор навъ тамаркуз дорад:

Аввал. Берунӣ ва мутамаркиз: Вақте ки зеҳни мо ҳавосаш ба берун аст ва мутамаркиз ба як чиз. Мисли пайдо кардани як адрес.

**Дуввум.** Берунӣ ва ғайримутамаркиз: Вақте ки зехни мо ҳавосаш ба берун аст, аммо на мутамаркиз бар чизи хос. Мисол, вақте ки дар табиат ба ҳама ҷо нигоҳ мекунем. Ёрохравӣ дар хиёбон ва ҳама ҷоро бемаксади хос нигоҳ кардан ва аз паси ҷизе хос неstem.

**Саввум.** Дарунӣ ва мутамаркиз: Вақте ки зехни мо ҳавосаш ба дарун аст ва мутамаркиз бар чизи хос. Мисли замоне, ки ба як хотираи хос ё мушкилии хос тамаркуз мекунем.

**Чаҳорум.** Дарунӣ ва ғайримутамаркиз: Вақте ки зехни мо ҳавосаш ба дарун аст, аммо на мутамаркиз бар чизи хос. Ва мудом аз фикре ба фикри дигаре меравад. Мисли, паррандае, ки аз шохе ба шохи дигар мепарад.

### **Хулоса кунам:**

1. Берунӣ ва мутамаркиз (аз паи адрес)
2. Берунӣ ва ғайримутамаркиз (манзараи табиат)
3. Дарунӣ ва мутамаркиз (фикр ба як

бадбахтӣ / посухисаволдаримтиҳон)

#### 4. Дурунӣ ва ғайримутамаркиз (хаёлпардозӣ)

Дар bemoriҳои равонӣ маъмулан мушкили шифти зеҳни вучуд дорад. Яъне зеҳн наметавонад аз мушкили зеҳни, ки бар он тамаркуз карда, шифт кунад ва бар мавзӯи дигар тамаркуз кунад. Ё аз ҳолати дарунӣ ҳавосашро ба берун бидиҳад. Барои ҳамин, қуфл шудани сабки таваҷҷӯҳӣ боиси афсурдагӣ мешавад.

Аввал, бидон, ки афкору эҳсосотро намешавад контрол кард, аммо таваҷҷӯҳро мешавад контрол кард.

Дуввум, бидон, ки мушкили фикриро бо фикр наметавон ҳал кард. Бо рафтор ва амал мушкили фикр ҳал мешавад. Бояд бо кори бадани ҳавосатро аз фикрат дур кунӣ.

Саввум, бидон, ки зеҳн тавоноие надорад, ки ҳамзамончанд масъаларо ҳал кунад. Пас, бар як кори берунӣ агар тамаркуз кунӣ, зеҳнат камтар

метавонад ҳавосашро ба ғаму ғуссаат баргардонад.

**Ҳасан:** Вақтеяк фикр басарам меояд, чӣ кор кунам? Ҳафтаи пеш ҳар коре кардам, аммо натавонистам пеши омадани фикрҳоямро бигирам.

## Роҳҳои бархӯрд бо фикр

**Мушовир:** Чуннамешавад мағзро, ки корхонаи тавлиди фикр аст, таътил кард, пас дар муқобили фикр фақат ду роҳ мемонад:

1. Ҳарҷӣ фикрат мегӯядробвар кунӣ, воқеӣ бидонӣ, бо худат якеаш бидонӣ, мутаассир аз ӯ эҳсосотӣ бишавӣ ва тавсиаҳои фикратро анҷом бидихӣ.

2. Метавонӣ онро фақат як фикр бидонӣ ва на воқеият. Ҳадафа шро бидонӣ ва он чиро аз ту меҳоҳад анҷом надихӣ. Ва аз ӯ бипурсӣ: Фоидаат чӣ аст?

**Фикрат** дигарӣ аст, ту **фикрат** нестӣ.

**Ҳасан:** Ҳамин, ки ба зеҳнам меояд,

фалонӣ одами бад аст ва қасд дорад маро озор бидиҳад, асабонӣ ё ғамгин мешавам.

**Мушовир:** Медонӣ ҷаро? Чун фикратро бовар мекунӣ. Чун фикратро бо худатяке мегирий. Ҳамон тавре ки агар касе зиёд ғур бизанад, ба ӯ таваҷҷуҳ намекунӣ то даст аз сарат бардорад. Вақте зехнат ҳам зиёд ғур бизанад, набояд таваҷҷуҳ кард то равад аз паи кораш. Бисёре аз текникҳое, ки барои барҳӯрд бо дигарон хуб аст, барои барҳӯрд бо фикр ҳам хуб аст. Дар ҳақиқат фикр ҳам дигарӣ аст ва ту фикрат нестӣ.

**Ҷаро ин қадар Фикр мекунем?**

**Ҳасан:** Аслан ҷаро ин қадар Фикр мекунем?

**Мушовир:** Чун барои фикр кардан дар фарҳанги мо арзиш қоиланд. Дар ҳоле, ки фикризиёд, нишонаи афсурдагӣ аст. Бо ин ки мағзи ҳама корхонаи тавлиди фикр аст, аммо ҳама якson нестанд. Мо ду навъ одам дорем:

## 1. Одами фикркунанда

## 2. Одами мушоҳидакор

Фикр мекуний, ту кадомин ҳастӣ? Ҳавоси панҷгонаат бештар кор мекунад ё фикрат?

**Ҳасан:** Фикрам. Агар не, инҷо намеомадам. Ва Шуморо заҳмат намедодам. Модарам ҳамеша ба ман мегуфт: Зиёд фикр накун, файласуф мешавӣ. Ҳоло, ки мебинам ба ҷои файласуф афсурда шудаам.

**Мушовир:** Аҳли шӯҳӣ ва масхарабозӣ ҳам ҳастӣ?

**Ҳасан:** Баъзе вақтҳо.

**Мушовир:** Кадом вақтҳо?

**Ҳасан:** Вақте ки сари ҳол ҳастам. Ё бо яке аз дӯстонам ҳазлу шӯҳӣ мекунам. Дилам меҳоҳад, масхарааш кунам.

**Мушовир:** Чаро ҳамин корро бо фикрат, ки мудом ҳарзагӯй мекунад, намекуний?

## Ҳасан: Шумо худатон фикрҳоятонро масхара мекунед?

**Мушовир:** Хеле зиёд. Масалан, якбора як фикр ба сарам меояд, ки ман дорам вақтамро бехуда аз даст медиҳам барои дармонҷӯёне, ки меоянд инчо пул медиҳанд, вақти ману худашонро мегиранд, аммо дубора мераванд, фикрҳояшонро бовармекунандваафсурдамешаванд.

Дар ин вақтҳо меравам пеши оина ва мисли хабарнигорони телевизион ахбор мегӯям: *Бинандагони азиз!*

*Ба сарҳатти хабарҳо таваҷҷӯҳ* кунед. Имрӯз дар шаҳри Лондон, дар соати ҳашт, ба зеҳнам омад, ки ман умрамро дорам бехуда барои муроҷиаткунандагон ҳадар медиҳам, онҳо ба назар намерасад қасди дармони худро дошта бошанд.

Ё мегӯям: *Таваҷҷӯҳ, таваҷҷӯҳ!* Ман эҳсос мекунам, хеле бадбахтам ва ин тақсиридигаронаст. Беҳтараст боҳама қатъи робита кунам ва ё ҳисобашонро бигзорам кафи дасташон. Ин будохирин ҳабари музахрафи зеҳни ман. То ахбори

*баъдии музахрафи зеҳнам, шуморо ба  
фирки музахрафи зеҳнатон месупорам.*

**Чаро бо фикри худ ба оянда  
меравем?**

**Ҳасан:** Ҳамеша, изтироб дорам, ки  
иттифоқи баде меафтад.

**Мушовир:** Чун изтироб дорем, ки  
иттифоқи баде меафтад, меҳоҳем  
монеъ аз он бишавем. Дар ин  
мавридҳо ин текникиҳои коҳиши  
фикр коромаданд:

- Фикратро воқеӣ нагир.
- Фикратро ҷиддӣ нагир.
- Аз фикрат фосила бигир, аз тариқи  
нигоҳкардан.
- Фикратро масхара кун, аз тариқи  
овоз, аз тариқи гузоришгари  
телевизион.
- Худатро бо фикрат яке нагир.
- Дар замони ҳол бимон аз тариқи:

1. Тамаркузи фикр бар танаффус.

2. Тамаркуз бар коре, ки мекунӣ:  
Дар замони ҳол зиндагӣ кун, бо  
тамаркуз ба коре, ки дасту поят  
анҷом медиҳанд. Ёҳавоси панҷгонаат  
даргири он аст. (Агар хӯрок меҳӯрӣ,  
тамаркуз бар хӯрок) (Агар сари дарсе  
ҳастӣ, тамаркуз бар дарс)

- Бо арзишҳоят зиндагӣ кун, на бо  
ҳадафҳоят.
- Ҳар чиро метавонӣ таъфийр бидех  
ва контрол кун, ҳар чиро наметавонӣ  
бипазир.
- Дунболи иллат нагард.
- Бо изтиробҳоят рӯ ба рӯ шав, аз  
онҳо фирор накун.
- Коратро идома бидех ва ба хотири  
мушкилот коратро қатъ накун.  
(Мисоли ронанда бо мусофирини  
музоҳим.)
- Нафъи сонавияи мушкилотатро  
бишинос, то бидонӣ чаро

мушкилотат музмин (давомдор)  
шудаанд.

- Дармони худро дар авлавияти корҳои худ қарор бидех.

## Аҳдофи номумкин дар АКТ

**Ҳасан:** Мехоҳам тасмим бигирам, ки дигар ҳеҷ вақт нороҳат, ғамгин, асабонӣ нашавам.

**Мушовир:** Инҳо аҳдофи ҳаяҷонӣ ҳастанд. Барои ҳаяҷонот намешавад ҳадаф тайин кард.

**Ҳасан:** Мехоҳам ҳамеша роҳат бошам. Оромиш дошта бошам. Дигар ҳеҷ вақт бо дигарон мушкилий надошта бошам.

**Мушовир:** Ин аҳдофи мурда аст. Ман ҳам меҳоҳам. Роҳаш як кам сабр, вақте мурдем, ҳар дутоямон роҳат мешавем.

**Ҳасан:** Медонед, омадам пеши Шумо, меҳоҳам сабаби мушкилотамро бидонам.

**Мушовир:** Ин аҳдофи биниший аст. Агар аз паси сабаби мушкилот ҳастӣ, бояд равӣ равондармонӣ. Теорияи

АКТкоредаринзамина бароятанвом намедиҳад. Аммо фикр намекунӣ, ҷустуҷӯи сабаби мушкилот, фирор аз замони ҳол ба замони гузашта аст? Фикр намекунӣ ба ҷои пазируфтани масъулияти ҳалли мушкилот, дорӣ ба дунболи муқассир мегардӣ?

**Ҳасан:** Мехоҳам ҳамеша муваффақ бошам.

**Мушовир:** Инҳадафи ғайривоқеӣ аст. Наметавон ҳамеша муваффақ буд.

БАРХӮРДИ СЕ НАСЛИ  
РАВОНШИНОСӢ БО ФИКР

**Насли аввал:**

Павлов (Иван Петрович):  
(Шартисозӣ) ҳудуди 30 сол.

Насли аввалиҳо мегуфтанд:  
Вокунишҳои мо ба муҳаррикҳои берунӣ аст. Ва ба онҳо шартӣ мешавем. Мисли зангулаву сагу хӯрок. Мавқеиятҳо ва шароит аст, ки мушкилоте чун изтироб ва

афсурдагиву хашм ва бемориҳоро эҷод мекунанд.

Насли аввалиҳо мегуфтанд: Пеши фикратро бигир. Натиҷа бадтар шуд. Чун зеҳн мисли баҳр аст, афкор мисли мавҷҳо, бо даст намешавад пеши мавҷҳоро гирифт.

### Насли дуввум:

Аарон Бек: (Рафтордармонии шинохтий) ҳудуди 30 сол (1960–1990)

Насли дуввумиҳо мегуфтанд: Модар ҷарҳай фикр, эҳсосот, рафтор гирифторем. Махсусан тавсеа медоданд, ки мо бояд фикрамонро иваз кунем.

Алберт Эллис: Бахусус боварҳои момӯҳим аст.

Бояд боварҳоямонробе ётибор кунем.

Насли дуввумиҳо мегуфтанд: Ҳавосатро парт кун. Фикри хубро ҷойгузини фикри бад кун.

## Насли саввум:

Насли саввумиҳо аз дили насли дуввум дарсолҳои 1990 пайдо шуданд то хатогиҳо ва нуқҳои насли дуввуми равоншиносиро тасҳих кунанд.

Насли саввумиҳо, мисли Стивен Ҳайес дар теорияи АКТ, мегӯянд: Фикр муҳим нест. Вокуниши мо ба фикр муҳим аст. Муҳтавои фикр муҳим нест. Бархӯрди мо бо фикр муҳим аст. Фикрро намешавад иваз кард, бояд ба фикр нигоҳ кард ва дид, ки кай шурӯъ шуд. Ва чӣ шакли бадание гирифт ва чӣ тавр тамом шуд.

Насли саввумиҳо мегӯянд: Зеҳн як архив аст. Ҳар чиро диддааст, шунидааст, таҷриба кардааст онҷо дорад. Ҳар хотирае бар асоси шабоҳатҳо ва тадоии маъниҳо бо авотифаш ба ёд меоянд. Намешавад онҳоро азбайнбурд. Нахваи бархӯрди мо бо ин афкор ва хотирот муҳим аст.

## Нақши забон дар ҳаячонот

**Ҳасан:** Кӯшиш мекунам моҷарои он рӯзаро аз ёд барорам. Аммо номи он нафарро, ки мешунавам, хунам ба ҷӯш меояд. Чаро ин тавр аст?

**Мушовир:** Агар мо ба як кӯдаки нав ба дунё омада чанд моҳ ҳазор бор облимӯ бигӯем, луоби даҳонаш тарашшуҳ мекунад?

**Ҳасан:** Не.

**Мушовир:** Аммо бузургтар ки шуд, ҳамин ки як бор облимӯро ҳӯрд ва бо вожаи облимӯ ошно шуд. Ин мазза бо вожаи облимӯ бо ҳам пайваст мешаванд. Ҳоло, чӣ облимӯ бихӯрад ва чӣ вожди облимӯро бишнавад, дар ҳардуҳолатлуобидаҳонаштарашшуҳ мекунад. Ба ин иттифоқ шартии забонӣ мегӯянд. Коргардаш шабиҳе ҳамон зангулаву Ҷӯди гуруснагӣ дар саги Павлов аст, ки ҳатман дар мактаб хондаед. Бо ин тафовут, ки дар мавриди саги Павлов, шартий шудан

марбутбамуҳитаст, аммо дар теорияи АКТ, шартӣ шудан марбут ба забон аст. Афкори мо шартиҳои забонии мо ҳастанд. Бо тамаркуз бар онҳо, мисли ин ки афкори мо ба воқеият табдил мешаванд ва дар мо ҳамон эҳсоси рӯбарӯ шудан бо воқеиятро Ҷӯд мекунанд. Барои ҳамин вақте номи нафарро, ки бо мушт ба шикамат задааст, мешунавӣ, якбора ҳамон дарди муштро ҳис мекунӣ ва ҳамон тарс ё хашм ё ғам дар ту зинда мешавад. Фаҳмидӣ?

## Шартии забон чист?

**Мушовир:** Форсӣ хуб сӯҳбат мекунӣ, аҳли кучоӣ?

**Ҳасан:** Аз Афғонистон ҳастам.

**Мушовир:** Чанд вақт ба Лондон муҳочирият кардӣ?

**Ҳасан:** Ҳудуди панҷ сол.

**Мушовир:** Чаро?

**Ҳасан:** Духтур, аз бачагӣ дар ноумедӣ

калоншудаам. Даҳфоизи хонавода ва хешу таборҳоям дар ҷангҳои чилсола дар Афғонистон аз байн рафтанд. Такрибан си фоиз ҳам муҳочириат кардаанд, ба Эрон, ё Покистону ҷойҳои дигари дунё. Ман ҳам ҷони худро ба дастам гирифтам ва ниҳоят бо сад ҷанҷол расондам ба Англия.

**Мушовир:** Ҳоло, ки дар Афғонистон нестӣ, аз шунидани номи Афғонистон чӣ ҳоле пайдо мекунӣ?

**Ҳасан:** Ғамгин мешавам.

**Мушовир:** Чаро?

**Ҳасан:** Намефаҳмам.

**Мушовир:** Чун вожаи Афғонистон дар зехни ту ҳамон нақши воқеияти кишвари Афғонистонро дорад. Ту аз Афғонистон берун омадӣ, аммо Афғонистоназзехни ту берун нарафта аст. Вожаи Афғонистон, чӣ бишнавӣ, чӣ ба ёд биёрӣ, ҳамон ранзи ноамни Афғонистони воқеиро барои ту дорад. Барои ҳамин насли севвуми ҳои равоншиносӣ мегӯянд: Шартӣ

шудан дар робита бо инсон, шартии забонӣ аст, на шартии муҳитӣ.

**Дур шудан аз манбаи дард,  
наздик шудан ба манбаи лаззат**

**Ҳасан:** Дилам ба ватанам бисёр танг шудааст. Кӯҳҳо ва даштҳояш... кӯчаҳои саракҳои Кобул... Аммо эҳсос мекунам, аз баргаштан ба он ҷо метарсам.

**Мушовир:** Дар якозмоишгоҳтеъоди мушро дар якқафаси торикандохтанд. Баъдазда қиқаенурро равшанкарданд ва дареро боз карданд, ки ба қафаси дигар пайваст буд. Мушҳо вақте вориди қафаси нав шуданд, қолибҳои панирро дар муқобили худ лиданд ва машғули ҳурдан шуданд. Чанд бор ин озмоиш такрор шуд. Аз ин ба баъд ҳар бор нуре равшан мешуд, ҳатто агар панире вучуд надошт, мушҳо ба сӯи қафаси дигар медавиданд.

Дар ҳамон озмоишгоҳ, гурӯҳи дигаре аз мушҳоро дар қафаси торики дигаре андохтанд ва баъд аз дақиқаे

нуреро равшан карданد, аммо мушҳо ба маҳзи ворид шудан ба қафаси нав, аз шоки барқ ларзиданд ва аз тарс бо суръат ба қафаси қаблий бозгаштанд. Ин озмоиш ҳам чанд бор такрор шуд. Аз ин ба баъд ҳар гоҳ нуре равшан мешуд, ҳатто агар дар қафаси нав панир гузошта буданд, мушҳои озмоиши дуввум, азтарси дарди шоки барқӣ, аз қафас хориҷ намешуданд.

Ин озмоиш нишон медиҳад, ки мавҷуди зинда ба сӯи лаззат меравад ва аз дард фирор мекунад. Инсон низ аз ин қоида истисно нест.

## Мабнои теорияи АКТ

**Ҳасан:** Яъне ман дигар набояд таҳти ҳечшароите бакишварам баргардам?

**Мушовир:** Тавзехи АКТ ин аст, ки:

Зиндагӣ саҳт аст ва гоҳе дард дорад, дардро таҷриба кун, онро ба ранҷ табдил надех.

Дардродаруний накун, дар сатҳи ҷисм таъриф кун ва ба ранҷ тафсир накун.

Зиндагӣ бо арзиш ва бо дард ҳамроҳ аст, бо ранҷ ҳамроҳ нест.

Ҳаракат дар масири арзишҳо ниёз ба тааҳҳуд (ӯҳдадорӣ) дорад вагарна арзишҳоятро раҳо мекунӣ.

Ноумедӣ ҳамеша бад нест, гоҳе созанд аст ва як роҳи нав пайдо мекунӣ.

## Аҳдофи АКТ

**Ҳасан:** Мешавад аҳдофи АКТ-ро дар дармон барои ман хулоса кунед?

**Мушовир:** Ҳадафи АКТ пешгирий аз афкору Ҷхонсонаи озордиҳанда нест. Ҳадафаш тақвияти пазириш ва инъитофпазирий аст.

**АКТмегӯяд:** Бахши қобили таваҷҷуҳе аз тарсу ҳашму ғами МО, ҷузъи табиати инсон аст.

**АКТ мегӯяд:** Иҷтииноб (гурез) ва ҳавоспартий, дар қӯтоҳмуддат таскин медиҳад, аммо мушкилот ва парешониро дар дарозмуддат вахимтармекунад вамонеъаззиндагии маънодору ҳадафманду пуршӯр мешавад.

**Агар иҷтииноб зиёд шавад, зиндагии бомаънова пуршӯра заст меравад.**

Агар шахсе шуғли арзиш мандеро меҳоҳад, аммо бо стресҳояш канор намеояд, маълум мешавад, ки он шуғл арзиши ӯ нест, ҳадафи ӯст.

АКТ меҳоҳад мо афкорамонро беказоват, бетафсир, ҳамонтаваре, ки ҳаст бипазирем, аммо на ба унвони воқеият, танҳо ба унвони фикри инлаҳзанини мо.

АКТ бадунболи коҳи ўзодани эҳсоси ранҷ нест. Ба дунболи як навъи дигар таҷриба кардани он аст.

АКТ меҳоҳад арзишҳои зиндагиро ба мо бишиносонад ва моро ба он ӯҳдадор кунад.

## ТАМРИН

**Ҳасан:** Вакте ба он нафари хос фикр мекунам, асабонӣ мешавам.

**Мушовир:** Агар ин хашм як ашё буд, шабехи чӣ ашёе буд?

**Ҳасан:** Шабехи тӯби пингпонг.

**Мушовир:** Он тӯб кучои туст? Онро аз ҷисмат ҷудо кун ва дур биандоз.

## Текники нақзи иҷбори забон ИҶБОРҲОИ ЗАБОНИЙ:

Мо гирифтори забонем. Мисли ҷадвализарб: дузарбиду ямон мешавад ҷаҳор.

Савол: Ошпаз, ки дуто шуд, чӣ мешавад?

Ҷавоб: Ош ё шӯр мешавад ё бенамак.

Савол: Агар бигуй ошпаз, ки дуто шуд, ҳурокбехтар мешавад, дурустар нест?

## Таъвиз (иваз) не, таъмир

АКТ ба иртиботи муассир бо худ мепардозад. Ва мегӯяд: Бештари мушкилоти муроҷиаткунандагон, ба далели нахваи иртибот бо худашон аст. Яъне: Мушкил дарунфардӣ аст.

Дар нуқтаи муқобил, тарҳворадармонӣ мегӯяд: Мушкилоти музмин (давомдор) марбут аст ба равобити миёнфардӣ. Барои ҳамин СВТ наметавонадиҳтилоҳор дармон кунад.

Аз мисоли боло дармеёбем, ки нигаришҳо ва техникҳо дар теорияҳои равоншиносӣ мутафовутанд. Меъри мобароисанчиши друстии онҳочист?

Теорияҳо барои исботи худ, ибтидо дар сатҳи истидол ба ҷанги якдигар мераванд. Аммо дар ниҳоят оморҳои таҷрибӣ, қударти дармони ҳар яке аз онҳоро ба мо нишон медиҳанд. Чаро ки истидоли фикрӣ мумкин аст дар ибтидомороқонеъ кунанд, аммо чое, ки имконитаҷрибаҳаст, ниёзбаи истидоли фалсафӣ нест. Агар модар сатҳи фикрӣ тавофуқ кунем, зехни ману шумо ҳар дуи моро фиреб мекунанд. Онҷое, ки мумкин аст, мо бояд дар сатҳи таҷриба ва озмоиш тавофуқ кунем.

**Муроҷиаткунанда (ба Аарон Бек):  
Ман ба теорияи Шумо, СВТ имон надорам.**

**Аарон Бек:** Ба имон ниёзе нест. Теорияи маро дар мавриди худат озмоиш кун, агар ҷавоб мусбат буд ва аломатҳои мушкилотат кам шуд, идома бидех, агар ҷавоб манғӣ буд,

раҳояш кун.

Баду хуб, ҳақу ноҳақ, бояду набояд дар равоншиносӣ вучуд надорад. Инҳомарбутба идеологияҳо ҳастанд. Ҳақиқату дурустии як теорияи равоншиносӣ ба коромад будани он дар дармон аст.

Мисол, муроҷиаткунандае, ки даврахое аз пурхӯрӣ, эътиёд ва гӯшагириро таҷриба карда аст, назди дармонгари АҚТ меояд.

**Мушовир:** Барои ҳалли мушкилоти ранҷҳои зиндагиат чӣ кор кардӣ?

**Дармонҷӯ:** Гиря кардам, муддате аз ҳама дурӣ кардам ва мудом хобидам, пурхурӣ кардам, ё аз субҳ то шаб нишастам назди телевизион, ё дар ҷойгаҳи хобам нушҳори зеҳни доштам, ё фикри худкушӣ кардам, муддатҳои аз паси сабабҳои бадбахтиам гаштам, аз паси гунаҳкорон, худам ва дигаронро сарзаниш кардам. Ва охиращ ҳам мультод шудам.

**Мушовир:** Агар ҷамъандӣ кунем, чаҳор модели ғалате, ки бо ҳавоспарти, мизони ранҷи худро ба зоҳир бо онҳо коҳиши додед, аммо дар воеъ дармон нашудед, инҳостанд:

1. Ҳурдан, ки дар лаҳза нақши як мусаккинро бароятон дошта аст, аммо паёмадаш изофавазни Шумо буда.
2. Масрафи мавод: сигор, машруб ё доруҳои муҳаддир, ки мувакқатан ба Шумо оромиш додаанд, аммо паёмадаш эътиёди Шумо буда.
3. Бо телефони ҳамроҳ, телевизион ҳавоси ҳадатонро аз ранҷ парт кардаед, паёмадаш ҳадар додани вакт ва энергии Шумо буда.
4. Муддатҳо паноҳ буран ба як гушай ҳалват, ки зоҳирин мушкилоти Шуморо бо дигарон кам карда аст, аммо паёмадаш афсурдагии Шумо буда.

**Дармонҷӯ:** Магар чӣ роҳҳои муассири дигаре барои таҳфифи ранҷҳоям доштам?

**Мушовир: Хелероҳҳо Бигзорбароят якчандтояшонро ба таври мисол биёрам:**

## 1. Худро бо фикр як нагирифтан

Яъне ин ки:

- ✗ Нагӯ: “Бар ин боварам, ки ...”
- ✗ Нагӯ: “Ман фикр мекунам, ки...”
- ✗ Нагӯ: “Ба этиқоди ман...”
- ✓ Бигӯ: “Холоякфикредорам...” Яъне мумкин аст, як соати дигар ин фикро надошта бошам. Ва ранҷи ноши аз ин фикр, ки ҷиддиаш нағирифти, дар ин сурат кам мешавад.

## 2. Майдфулнес (Mindfulness) ё зеҳногоҳӣ

Мисоли билборд: Фирӯз кун дар мошин нишастай ва дар роҳ дар ҳоли сафар ҳастӣ ва афкори ту билбордҳои хиёбонанд, ба фикрҳоят нигоҳ кун. Ҷиддиашон бигар. Бигзор биёянду бираванд. Бар нагард, аз

пушт нигоҳаш кун.

### 3. Пазириш

Ҳар чиро метавонӣ, тафйир бидех.  
Ҳар чиро наметавонӣ, бипазир.

### 4. Бодиэскан

Баданатро аз нӯги по то фарқи сар,  
қатъа-қитъа ба муддати панҷ сония  
саҳт кун ва баъд ҳамон ҷоро суст  
кун. То гирифтагиҳои мушакҳоят аз  
байн биравад ва ҳавосат аз фикрат ба  
муддате ҷалб бишавад.

### 5. Кор дар ҷиҳати арзишҳо

### 6. Зиндагӣ дар замони ҳол

### 7. Тамрини қазоват накардан

Аз субҳ то ҳоло ҷанд-то қазоват  
кардӣ? Далелаш чӣ буд?

### 8. Масхара кардани Фикр

Аз тариқи табдили афкорат ба  
овоз ё масхара кардан аз тариқи  
гузоришгари телевизион.

## **9. Ҳассосиятзудоии мунаzzам**

Аввал оромиш / релаксейшен, баъд рӯбарӯй бо изтироб.

## **10. Омӯзиши ҳалли масъала**

### **11. Улгӯсозӣ**

Мушоҳидаи афроде, ки рафтори созгорона доранд.

### **12. Ҷуръатомӯзӣ**

### **13. Ҳудтанзимӣ**

Чун дармонгарро ҳафтае як бор мебинед, дар давоми ҳафта ҳудтанзимиро ёд бигиред.

## **ХУЛОСА**

**Наҳваи бархӯрд бо фикр дар теорияҳои равоншиносӣ**

**СБТ:** Афкорат ва боварҳоят бояд тағиӣр кунанд, то аз афсурдагӣ, изтироб, васвосраҳошавӣ. (Cognitive behavior therapy: дармони шинохти-рафторӣ, Аарон Бек)

**Тарҳворадармонӣ:** Тарҳвороҳоят бояд тағийир кунанд, то аз афсурдагӣ, изтироб, васвос раҳо шавӣ. (Schema therapy: Джейфри Янг)

**АКТ:** На муҳтавои фикри ту муҳим аст, на боварҳои ту, на тарҳвороҳои ту. Аслан фикри ту муҳим нест. Балки ҷиддӣ гирифтани воқеӣ гирифтани ва посухе, ки ба фикрат медиҳӣ муҳим аст. Дар воқеъ ин ки ба чӣ фикр мекунӣ муҳим нест, чӣ таврий фикр кардан муҳим аст.

**Муҳсин Махмалбоғ  
Лондон  
Феврал  
2017**

**Навиштаи ҳозир аз мабнои зер баҳраманд шудааст:**

- Мусохибаҳо бо Стивен Ҳайес;
- Семинарҳои Ҳасани Ҳамидпур;
- “Дармони вобаста ба пазириш ва тааххуд” (Acceptance and Commitment Therapy) нависандагон: Стивен С. Ҳайес, Томас Ҷ. Волтер;
- «Инсон дар ҷустуҷӯи маъно», нависанда: Виктор Франкл;
- «Дармони шинохтӣ-рафторӣ», нависандагон: К. Ҳавтон, П. М. Салковскис, Ҷ. Кирк, Д. М. Кларк; тарҷума: Доктор Ҳабибуллоҳ Қосимзода;
- Маҷмӯаи ашъори Умари Ҳайём;
- Аз суханони Буддо;
- Мусохиба бо Габриэл Гарсия Маркес.

